

**ИНКИШОФИ ИНДИВИДУАЛИИ ГҮСФАНДОНИ ЗОТИ ТОЧИКЙ ВОБАСТА АЗ  
АВЛОДХОИ МАВЧУДА**  
**Абдурахимов Х.Ч.**

**Институти чорводорӣ ва ҷароҳои АИҚТ**

**Калимаҳои асосӣ:** гӯсфанд, зот, авлод, вазни зинда, селексия, маҳсулнокӣ, ҷинс, ҷенакӯҳои бадан, хушоткунӣ, синну сол, индексҳои бадан, тағиیرёбӣ.

Яке аз масалаҳои муҳимтарини селексияи зоти гӯсфандони тоҷикӣ ин мукаммалгардонии минбаъдаи зот, баланд бардоштани маҳсулнокӣ ва хушоткунии онҳо аз рӯи авлод ба шумор меравад. Мақсади асосии ин усул - зиёд намудани саршумори гӯсфандони сермаҳсули дилҳоҳ, ки дорои қобилияти баланди ирсӣ буда, аломатҳои ҳочагидории худро аз насл ба насл диханд ва зотро мукаммал гардонанд, пайгири ҷенамояд.

Маълум аст, ки дар солҳои охир бо сабаби камшавии саршумор ва суст гардиданни корҳои селексионӣ соҳтори генеалогии зоти гӯсфанди тоҷикӣ хеле тағиیر ёфта маҳсулноқиаш паст гаштааст. Вобаста ба натиҷаҳои таҳқиқоти гузаронидашудаи мо маълум гардид, ки дар айни замон дар соҳтори селексионии рамаи гӯсфандон 5 авлод мавҷуд аст: I; IV; V; VIII ва X. Таҳқиқотҳо асосан дар ҳочагии зотпарварии ба номи С. Шерназаров ва Парваришгоҳи давлатии гӯсфанди зоти тоҷикӣ дар ноҳияи Ҳурросон дар саршумори зиёда аз 2500 сар гузаронида шудаанд.

Ҳар авлод ҳусусиятҳои хоси маҳсулноқии худро дорад. Масалан, авлоди I-вази зиндаи нисбатан калон дошта, дорои нишондиҳандаҳои хубу баръало намоёни маҳсулноқии сергӯштию серравғанӣ, пашми нисбатан дурушт; авлоди IV-пашмашон нисбатан ғафсу-дурушт ва вазни зиндаи миёна; авлоди V-доштани гушҳои сиёҳ, ҷуссаи миёна ва нишондиҳандаҳои камтари маҳсулноқии пашмӣ; авлоди VIII-пашмашон дароз буда, думбаи калон доранд; авлоди X-рангашон мутлақо сафед, маҳсулноқии баланди сергӯштию серравғанӣ ва серпаширо тавъам месозанд.

Маълум аст, ки ҳангоми афзоишиҳи гӯсфандон вобаста ба авлод ва баҳодиҳии онҳо аз рӯи маҷмӯи аломатҳои маҳсулнокӣ ба соҳти умумии бадани он аҳмияти маҳсус дода мешавад. Ин маъни онро дорад, ки ба ғайр аз нишондодҳои соҳти бадани чорво, онро аз рӯи нишондодҳои вазни зинда, рушд ва инкишоф, пӯшонида шудани бадан бо пашм низ ба назар гирифтани зарур мебошад.


Бо назардошти ин, дар ҷадвали 1 натиҷаҳои таҳқиқотҳо оид ба вазни зиндаи авлодҳои мавҷудаи гӯсфандони зоти тоҷикӣ вобаста аз давраҳои синнусолӣ оварда шудааст. Ҷӣ тавре, ки аз нишондодҳои ҷадвали 1 дида мешавад, қўчкорбарраҳо ва барраҳои модинаи авлоди якум нисбат ба дигар авлодҳо бо вазни зиндаи зиёдтар таваллуд мешаванд ва чунин афзалият то синни 18,0 моҳагӣ низ ҳифз меёбад.

**Ҷадвали 1. - Тағиирёбии вазни зиндаи гӯсфандони гунгуналод вобаста аз ҷинс ва синну сол, кг**


Гурӯҳҳои синнусолӣ	Ҷинс	Ҳамагӣ шумораи гӯсфандон, сар	Авлодҳо				
			I	IV	V	VIII	X
Ҳангоми таваллуд	♂	165	5,1±0,05	4,5±0,04	4,3±0,03	4,6±0,06	4,8±0,05
	♀	159	4,5±0,03	3,8±0,03	3,7±0,05	4,2±0,04	4,3±0,06
4,5 – 5,0 моҳа	♂	170	34,8±0,50	34,4±0,55	33,0±0,67	34,4±0,58	34,5±0,38
	♀	173	32,0±0,45	30,9±0,55	29,9±0,04	30,1±0,60	30,7±0,65
18,0 моҳа	♂	40	70,0±0,87	65,0±0,35	63,5±0,62	65,0±0,53	68,0±0,45
	♀	235	57,8±0,075	56,0±0,05	55,0±0,65	55,7±0,68	57,2±0,70

Масалан: вазни зиндаи барраҳои нарина ва модинаи авлоди якум дар сини 4,5-5,0 моҳагӣ муттаносибан 34,8-32,0 кг-ро ташкил намудааст, ки нисбат ба авлоди чорум 1,16-3,56 %, авлоди панҷум - 5,45 – 7,02 %, авлоди ҳаштум 1,16 – 6,31 % ва авлоди даҳум 0,87 - 4,23 % зиёд мебошад. Дар давраи калонсолӣ нишондодҳои беҳтаринро қўчкорҳои авлоди якум ва даҳум, ки вазнашон муттаносибан 70,0-68,0 кг-ро ташкил менамояд доро мебошанд. Вазни зиндаи мешҳои авлодҳои якум ва даҳум бошад, муттаносибан ба 57,8-57,2 кг баробар аст

Нишондодҳои вазни зинда гуруҳои муқоисашавандай авлодҳои чорум ва ҳаштум ба ҳамдигар наздик буда, нишондоди нисбатан пасти он дар авлоди панҷӯм дид мешавад. Ин нишондодҳо ба таври муфассал дар расмҳои 1 ва 2 оварда шудааст.



Расми 1.- Тагийрёбии вазни зинда қўчкорбарраҳои авлодҳои гуногун вобаста ба синну сол



Расми 2.- Тагийрёбии вазни зинда барраҳои модинаи авлодҳои гуногун вобаста ба синну сол

Аксаряти таҳқиқотчиён дар асоси таҷрибаҳои гузаронидаи худ чунин ақида доранд, ки ба андозаи бадани чорво омилҳои гуногун таъсир мерасонанд, аз ҷумла: зоти чорво, синну сол, вазни зиндаи волидайн, шароити ҳӯронидан ва нигоҳубин, инҷунин фасли сол ва вобаста ба он боду ҳаво (Алиев Г.А., 1967, 1979; Макшанов С.Я., 1969; Атаханов Я.А. и др. 1987).

Аз ин рӯ омӯхтани рушду нумӯи бадани чорво вобаста ба зот, авлод, сину сол ва дигар омилҳо, ки ба маҳсулнокии он таъсир мерасонад хело мухим мебошад. Бинобар ин сабаб, мо мақсад гузоштем, ки ченакҳои бадани гӯсфандонро вобаста ба мансубияти онҳо ба авлодҳои гуногун омӯзем ва аз рӯи намуди беруна ба онҳо баҳоғузорӣ намоем. Натиҷаҳои таҳқиқотҳои гузаронидашудаи мо, ки омӯзиши тагийрёбии ченакҳои асосии бадани гӯсфандони зоти тоҷикиро аз давраи таваллуд то синни 18,0 моҳагӣ вобаста ба авлод ва ҷинс дар бар мегирад дар ҷадвалҳои 2 ва 3 оварда шудааст.

Ҷадвали 2.- Тагийрёбии ченакҳои асосии бадани қўчкорбарраҳои гуногунаводи зоти тоҷикий вобаста ба синну сол, ( $M \pm m, см$ )

Авлод	Сину сол	Баланди то ёл	Дарозии қачи бадан	Пахмии қафаси сина	Чукурии қафаси сина	Давраи қафаси сина	Давраи думба
I	дар вакти таваллуд	42,3±0,48	34,9±0,41	9,8±0,16	13,2±0,23	44,1±0,36	-
	4,5 моҳа	68,2±0,25	69,0±0,31	17,9±0,21	27,2±0,24	90,3±0,26	80,3±0,44
	18,0 моҳа	75,1±0,43	80,5±0,80	21,6±0,38	30,7±0,61	105,7±1,24	97,4±1,75
IV	дар вакти таваллуд	42,5±0,35	32,7±0,41	10,3±0,07	12,2±0,38	43,1±0,43	-
	4,5 моҳа	68,2±0,24	69,6±0,26	18,0±0,24	28,7±0,36	89,9±0,90	79,7±0,61
	18,0 моҳа	73,1±0,53	75,3±0,58	21,8±0,62	30,8±0,46	100,8±0,79	81,6±0,96
V	дар вакти таваллуд	45,4±0,44	35,8±0,37	10,8±0,23	14,4±0,24	44,9±0,36	-
	4,5 моҳа	69,1±0,24	69,5±0,42	18,2±0,27	26,3±0,27	92,2±0,87	88,4±0,85
	18,0 моҳа	76,3±0,55	81,8±0,63	22,3±0,65	33,0±0,47	104,8±0,87	88,4±0,90
VIII	дар вакти таваллуд	43,3±0,51	35,4±0,38	10,2±0,23	13,3±0,37	44,6±0,39	-
	4,5 моҳа	68,3±0,39	68,5±0,38	17,8±0,29	27,2±0,20	91,5±0,38	89,8±0,54
	18,0 моҳа	75,8±0,69	78,2±0,75	23,1±0,64	33,6±0,60	102,4±0,94	86,6±0,61
X	дар вакти таваллуд	43,5±0,40	34,4±0,28	10,4±0,68	13,7±0,43	44,8±0,25	-
	4,5 моҳа	68,6±0,18	69,2±0,24	18,4±0,15	27,2±0,19	87,7±0,10	76,6±0,67
	18,0 моҳа	74,8±0,60	76,8±0,58	22,8±0,51	32,5±0,11	101,8±0,87	82,0±0,74

**Чадвали 3. - Тағийирёби ченакҳои асосси барраҳои модина гуногунавлоди зоти тоҷикӣ вобаста ба синну сол, (М $\pm$ т, см)**

Авлод	Сину сол	Баланди то ёл	Дарозии қаҷи бадан	Паҳмии қафаси сина	Чукурии қафаси сина	Давраи қафаси сина	Давраи думба
I	дар вақти таввалуд	42,3 $\pm$ 0,48	34,9 $\pm$ 0,41	9,8 $\pm$ 0,16	13,9 $\pm$ 0,23	44,1 $\pm$ 0,36	-
	4,5 моҳа	67,6 $\pm$ 0,40	65,3 $\pm$ 0,29	16,8 $\pm$ 0,40	23,5 $\pm$ 0,87	83,8 $\pm$ 0,33	70,8 $\pm$ 0,38
	18,0 моҳа	73,3 $\pm$ 0,33	75,9 $\pm$ 0,28	20,9 $\pm$ 0,22	28,1 $\pm$ 0,35	96,4 $\pm$ 1,05	80,9 $\pm$ 0,84
IV	дар вақти таввалуд	42,5 $\pm$ 0,35	32,7 $\pm$ 0,41	10,3 $\pm$ 0,07	12,2 $\pm$ 0,38	43,1 $\pm$ 0,46	-
	4,5 моҳа	65,3 $\pm$ 0,23	65,2 $\pm$ 0,53	16,8 $\pm$ 0,23	22,2 $\pm$ 0,31	81,4 $\pm$ 0,70	70,4 $\pm$ 0,54
	18,0 моҳа	70,2 $\pm$ 0,27	74,4 $\pm$ 0,76	20,8 $\pm$ 0,22	27,6 $\pm$ 0,30	93,2 $\pm$ 0,83	80,0 $\pm$ 0,89
V	дар вақти таввалуд	43,4 $\pm$ 0,44	35,8 $\pm$ 0,37	10,8 $\pm$ 0,23	14,5 $\pm$ 0,24	44,9 $\pm$ 0,36	-
	4,5 моҳа	66,8 $\pm$ 0,37	65,1 $\pm$ 0,35	17,9 $\pm$ 0,30	25,7 $\pm$ 0,23	84,4 $\pm$ 0,32	70,1 $\pm$ 0,41
	18,0 моҳа	74,6 $\pm$ 0,24	75,9 $\pm$ 0,77	21,3 $\pm$ 0,18	29,2 $\pm$ 0,17	98,1 $\pm$ 0,59	81,6 $\pm$ 0,78
VIII	дар вақти таввалуд	43,3 $\pm$ 0,51	35,5 $\pm$ 0,38	10,2 $\pm$ 0,23	14,3 $\pm$ 0,37	44,6 $\pm$ 0,39	-
	4,5 моҳа	65,9 $\pm$ 0,35	65,3 $\pm$ 0,36	15,3 $\pm$ 0,33	23,5 $\pm$ 0,25	82,5 $\pm$ 0,52	69,7 $\pm$ 0,44
	18,0 моҳа	73,2 $\pm$ 0,21	74,7 $\pm$ 0,21	21,3 $\pm$ 0,20	28,3 $\pm$ 0,24	96,2 $\pm$ 0,68	79,0 $\pm$ 0,85
X	дар вақти таввалуд	43,6 $\pm$ 0,40	34,5 $\pm$ 0,28	10,4 $\pm$ 0,28	14,7 $\pm$ 0,43	44,7 $\pm$ 0,35	-
	4,5 моҳа	66,6 $\pm$ 0,21	64,1 $\pm$ 0,30	16,4 $\pm$ 0,23	23,3 $\pm$ 0,24	82,1 $\pm$ 0,45	76,5 $\pm$ 0,90
	18,0 моҳа	72,9 $\pm$ 0,25	75,4 $\pm$ 0,21	21,2 $\pm$ 0,17	28,7 $\pm$ 0,24	95,3 $\pm$ 0,66	80,5 $\pm$ 0,47

Аз маълумоти ҷадвалҳои 2 ва 3 бармеояд, ки дар сини 4, 0 - 4,5- моҳи аввали давраи ширхурӣ ченакҳои асосии бадани барраҳо 1,5 – 2,0 маротиба зиёд мешавад. Дар ин давра дар ҷавонаҳо рушди босуръати устухонҳои асосии бадан, дарозӣ ва паҳмии он ба амал меояд. Муайян карда шудааст, ки дар давраи ширхурӣ маҳсусан афзоиши босурати дунба ба назар мерасад. Эҳтимол ин ҳолат дар гӯсфандони зоти тоҷикӣ чун гӯсфандони дунбадор (хисорӣ) аз қобилияти захира кардани равған, то давраи аз модар ҷудо кардани барраҳо вобастагӣ дорад.

Бинобар ин сабаб давраи дунбаи барраҳо дар 135- рӯзи аввал зуд қалон шуда, дар ҷинсҳои нарина 83 см ва модина бошад 72,3 см-ро ташкил медиҳад. Дар ин ҳолат аз ҳама андозаи қалони дунба дар қӯчкорбарраҳои авлоди V11 ва V-ум ва аз ҳама андозаи хурди дунба дар авлодҳои X ва 1V дида мешавад. Дар ҷинсҳои модинаи авлоди X- андозаи дунба ба ҳисоби миёна 76,5 см ва ҳамчинсони авлодҳои дигар бошад 70 см-ро ташкил медиҳад. Қобилияти зуд захира кардани равған дар барраҳои гӯсфандони зоти тоҷикӣ яке аз ҳуисиятҳоест, ки аҳамияти қалони биологӣ дошта, ҳамчун манбаи иловагии моддаҳои гизӣ ва об дар шароитҳои номусоид истифода шаванд.

Дар 13,5 моҳи минбаъда ченакҳои бадани ҷинсҳои нарина ва модина ба ҳисоби миёна баландии то ёл 9,6 %, дарозии қаҷи бадан 14,7 % ва 15,7 %, паҳмии қафаси сина 23,9 ва 27,1 %, чукурии қафаси сина 17,5 ва 19,9 %, даври қафаси сина 14,1 ва 15,7 %, даври дунба бошад 4,7 ва 15,7 % зиёд шудааст. Дар маҷмӯӣ аз таввалуд то ба балоғат расидан ченакҳои бадани гӯсфандони муқоиса шавандо то 3-маротиба ва аз ин ҳам зиёд гаштааст. Аз маълумоти ҷадвали 4 дида мешавад, ки вобаста ба синну сол гӯсфандони авлодҳои муқоиса шавандо, дорои бадани дароз ва паҳм, қафаси синаи чукур, бадани пурра аломатҳои гӯшту-равғаниашон хуб намоён мешавад.

**Ҷадвали 4. – Индексҳои бадани гӯсфандон вобаста авлод ва синну сол**

Авлодҳо	Сину сол	Дарозбадани		Қафаси сина		Пуррагӣ		Серустухонӣ	
		♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀
I	дар вақти таввалуд	82,5	82,5	74,2	70,5	126,4	126,3	104,2	104,2
	4,5 моҳа	100,1	96,5	65,8	71,4	130,9	128,3	132,4	123,9
	18,0 моҳа	107,2	103,5	70,3	74,3	131,3	127,0	140,7	131,5
IV	дар вақти таввалуд	76,9	76,9	74,4	74,4	131,8	121,8	101,4	101,4
	4,5 моҳа	102,1	99,8	64,7	75,6	129,2	124,8	131,8	124,6
	18,0 моҳа	103,0	105,0	70,8	75,3	133,8	125,2	137,8	132,7
V	дар вақти таввалуд	78,8	82,4	75,0	4	125,4	125,4	98,9	103,4
	4,5 моҳа	100,5	97,4	69,2	69,6	132,7	129,6	133,4	126,3
	18,0 моҳа	107,2	101,7	67,5	72,9	124,4	129,2	137,3	131,5
VIII	дар вақти таввалуд	81,7	82,9	76,7	71,3	125,9	124,2	103,0	103,0
	4,5 моҳа	100,2	99,0	65,4	65,1	133,5	126,3	133,9	125,1
	18,0 моҳа	103,2	102,0	68,7	75,2	130,9	128,7	135,1	131,4
X	дар вақти таввалуд	79,0	79,1	75,9	70,7	130,2	129,5	102,9	102,5
	4,5 моҳа	100,8	96,2	67,6	70,3	126,7	128,0	127,8	123,2
	18,0 моҳа	102,7	103,4	70,2	73,8	132,5	126,3	136,0	130,7

Аз руи нишондоди дарозбадани гӯсфандони авлоди V ва 1, қафаси синаи қӯчкорҳои авлоди 1V ва мешҳои авлоди X, аз руи нишондоди пуррагӣ қӯчкорҳои

авлодҳои 1V ва V111, мешҳои авлодҳои 1 ва V111 бартарӣ доранд. Аз рӯи нишондоди калончуссагӣ қӯчкорҳои калонсоли авлодҳои муқоисашаванда фарқияти назаррас надоранд, дар ҳолате, ки мешҳои авлоди V-ум нишондодҳои нисбатан баланди калончуссагӣ дошта аз ҳамсолони дигар авлодҳо фарқ мекунад. Ҳамин тавр маълумотҳои овардашуда нишон медиҳад, ки аз рӯи нишондодҳои ченакҳои бадан гӯсфандони авлодҳои муқоисашаванда аз таввалуд то сини 18,0 моҳагӣ хусусиятҳои ба худ хосро дорад. Чунин ҳолат аз он сабаб ба амал меояд, ки дар ин давра инкишифӣ босуръати скелети чорво ҳам ба паҳми ва ҳам ба дарозӣ диде мешавад.

#### АДАБИЁТҲО:

1. Алиев Г.А. Таджикская мясо-сально-шерстная порода овец. Душанбе, Ирфон, 1967, с. 246.
2. Алиева Г.А., Тен В., Скляр А.Д., Пономарева К.М. Некоторые итоги эколого-физиологических исследований у таджикских мясо-сально-шерстных овец. В сб. “Биологические основы повышения продуктивности овцеводства Таджикской ССР”, Душанбе, 1979, С. 85-95.
3. Атахонов Я. А. Мясо-сальная продуктивность баранчиков таджикской пароды отдельных линий. Атахонов Я.А , Макшанов С.Я, Макшанова П.М, Хочамуродов К.Х Сборник научных трудов НИИ Животноводства Душанбе – 1987. С- 11-19.
4. Макшанов С.Я. Авт. Канд. Дисс., Душанбе, 1969, 23 с.

#### АННОТАЦИЯ

### ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОВЕЦ ТАДЖИКСКОЙ ПОРОДЫ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ЛИНЕЙНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

В статье приведены результаты научных исследований по изучению роста и развития овец таджикской породы, в зависимости от их линейной принадлежности. Установлено, что ягнята в зависимости от их линий, имеют разные показатели живой массы и промеров тела. Выявлено, что ягнята, первой и десятой линии при рождении имеют соответственно 5,1-4,8 и 4,5-4,3 кг живой массы, а в возрасте 4,0-4,5 месяцев она составляла 34,8 -34,5 и 32,0-30,7 кг. Такое приемущество в живой массе, а также в росте и развитии сохранилось и во взрослом состоянии.

**Ключевые слова:** овцы, порода, линия, живая масса, селекция, продуктивность, пол, промеры тела, породное улучшение, возраст, индекс телосложения, изменчивость.

#### ANNOTATION

### INDIVIDUAL DEVELOPMENT OF SHEEP OF THE TAJIK BREED DEPENDING ON THEIR LINEARITY OWNERSHIP

The article presents the results of scientific research on the study of the growth and development of Tajik sheep, depending on their linearity. It was found that lambs, depending on their lines, have different indicators of live weight and body measurements. It was revealed that lambs of the first and tenth line at birth have, respectively, 5.1-4.8 and 4.5-4.3 kg of live weight, and at the age of 4.0-4.5 months it was 34.8 -34,5 and 32.0-30.7 kg. This advantage in live weight, as well as in growth and development, was preserved in the adult state.

**Key words:** sheep, breed, line, live weight, breeding, productivity, sex, body measurements, breed improvement, age, body tope index , variability.

#### Сведение об авторе

Абдурхимов Ҳусрав Ҷамшедович, директор Республиканского Центра биотехнологии скота Института животноводства и пастбищ ТАСХН. 734067 Республика Таджикистан, г. Душанбе, Гипрозем 17.